

Бо қарори мушовараи Вазорати  
маориф ва илми Ҷумҳурии  
Тоҷикистон аз «30»марти соли 2017,  
№3/12 тасдиқ карда шуд

## **ТАРТИБИ**

қабули хонандагон ба зинаи сеюми таҳсил (синфи 10)-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе.

### **1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1. Тартиби қабули хонандагон ба зинаи сеюми таҳсил (синфи 10)-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе (минбаъд Тартиби қабул) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тартиби қабул ба муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардидааст.

2. Санади мазкур тартиби қабули хонандагонро ба зинаи сеюми таҳсил (синфи 10)-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе муайян мекунад.

3. Ҳангоми қабули хонандагон падару модари онҳо (шахсони онҳоро ивазкунанда) бо Оинномаи муассисаи таълимӣ, Тартиби мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа шинос карда мешаванд.

4. Ҳангоми қабул ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба таҳсил, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, риоя гардида, дониш маҳорат, малака ва рафтору ахлоқи хонанда чун нишондиҳандаи асосӣ ба инobat гирифта мешавад.

### **2. ТАРТИБИ ҚАБУЛИ ХОНАНДАГОН БА СИНФИ 10**

5. Қабули хонандагон ба синфи 10 дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пас аз анҷоми соли таҳсил ва аттестатсияи хатми зинаи таҳсилоти умумии асосӣ гузаронида мешавад.

6. Бо мақсади дар сатҳи зарурӣ гузаронидани қабул дар муассиса бо фармоиши директор гурӯҳи корӣ таъсис дода мешавад.

7. Тартиби кор, муҳлат, фаъолияти комиссияи қабулро мақомоти маҳаллии идоракунии маориф муайян менамояд.

8. Бо мақсади дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани суҳбат ва шиносоии падару модар бо натиҷаи фаъолияти хонанда ба комиссияи қабул тавсифномаи роҳбари синф, баҳои ҷамъбастии нимсолаи 1 ва 2,

солона ва натиҷаи аттестатсияи хатми хонанда пешниҳод карда мешавад.

9. Раиси комиссияи қабул ба синфи 10-ро тибқи фармоиши мақомоти маҳаллии идоракунии маориф директори муассисаи таълимӣ роҳбарӣ мекунад.

10. Қабули ҳуҷҷатҳо ба комиссия дар асоси аризаи падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) бо мақсади муайян намудани имконияти азхудкунии барномаҳои таълимӣ аз тарафи хонанда чиҳати идомаи таҳсил дар зинаи сеюми таҳсил гузаронида мешавад.

11. Ба синфи 10 хонандагоне, ки зинаи таҳсилоти умумии асосиро хатм намуда, дорои аттестат дар бораи таҳсилоти умумии асосӣ мебошанд, қабул карда мешаванд.

12. Хонандагоне, ки дар аттестат дар бораи таҳсилоти умумии асосӣ холи миёнаи баҳо аз 3,5 бал кам аст, барои идомаи таҳсил дар синфи 10 қабул карда намешаванд.

Муассисаи таълимӣ дар вақти ҳисоб намудани холи миёнаи аттестат ба фанҳои заминавӣ (вобаста ба равияи таълим) афзалият медиҳад.

13. Ба зинаи сеюми таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ хонандагон вобаста ба равияи таълим мувофиқи майлу рағбат ва хоҳишу қобилият тариқи суҳбат ва ташҳиси психологӣ қабул карда мешаванд.

Хулосаи комиссияи қабул ҳамчун асос барои таҳсил дар синфи 10 ҳисобида мешавад.

14. Барои қабул ба синфи 10 ҳуҷҷатҳои зерин зарур аст:

– аризаи хонанда ва ё падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда)– и дохилшаванда;

– нусхаи шиноснома (шаҳодатнома дар бораи таваллуд),

– маълумот дар бораи қайди маҳалли зист дар шаҳри Душанбе;

– шаҳодатнома дар бораи хатми таҳсилоти умумии асосӣ (нусхаи асл);

– ҳуҷҷатҳои тиббӣ (шакли 86-у);

– 2 дона расми 3x4.

15. Хонандагоне, ки аз озмун гузашта, дар давоми сол тартибу қоидаҳои дохилимактабиро риоя намеkunанд, рафтори ношоиста содир намуда, ба муассиса зарари моддӣ меоваранд, дар асоси моддаи 58 Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи пешниҳоди комиссияи қабул аз ҳуқуқи таҳсил дар муассисаи таълимӣ маҳрум мешаванд.

16. Шахсоне, ки дар суҳбат иштирок накарданд ё аз он ихтиёран даст мекашанд, ба муассисаи таълимӣ қабул карда намешаванд.

17. Муассисаи таълимӣ бо мақсади бештар ҷалб намудан ба таҳсил, мусоидат намудан барои гирифтани таҳсилоти миёнаи умумӣ ва аз таҳсил дур намондан ба қабули духтарон бартарӣ медиҳад.

18. Муассисаи таълимӣ дар мувофиқа бо раёсати маорифи шаҳри Душанбе кӯдакони маъюб ва یتиму бепарасторро ба синфи 10 қабул менамояд.

19. Муассисаи таълимӣ ҳуқуқ дорад, ки дар ҳолати набудани ҷойи ҳолӣ мурочиати падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) ва хонандагонро аз дигар муассисаҳои таълимӣ рад намоянд.

20. Натиҷаи қабул баъди чамъбаст ба довталабон эълон карда мешавад.

21. Натиҷаи қабул дар Шӯрои педагогӣ баррасӣ гардида, тибқи фармоиши директор ба расмӣ дароварда мешавад.